



ВАРАҚАИ ИТТИЛОТӢ

Равобити Ташкилотҳои Дастгирии Соҳибкорӣ ва Корхонаҳои Рақобатпазир дар Тоҷикистон ва Қирғизистон

ш. Душанбе, 19 майи соли 2017 – Дар Тоҷикистон ва Қирғизистон марҳилаи дигари лоиҳаи барномаи Иттиҳоди Аврупо Central Asia Invest IV зери унвони «Равобити ташкилотҳои дастгирии соҳибкорӣ ва корхонаҳои рақобатпазир дар Тоҷикистон ва Қирғизистон» (NICE-TAK) шурӯъ гардид. Лоиҳаи мазкур идомаи лоиҳаҳои «Ҳунармандӣ ва соҳибкорӣ ба воситаи ҳамгироии минтақавӣ ва савдои боадолат» ва «Васеъ намудани имкониятҳои иқтисодии бонувони тоҷик», ки онҳо дар солҳои қаблӣ бомуваффақ амалӣ карда шуда буданд, ба шумор меравад.

Мақсади асосии NICE-TAK баланд бардоштани сатҳи рушди баҳши хусусӣ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон буда, дар натиҷа афзоиши бештари ММД-и ду кишвар дар давраи аз соли 2016 то соли 2019 дар назар аст.

NICE-TAK мақсади мазкурро тавассути ёрӣ додан ба ташкилотҳои тиҷоратии миёнарав (ТТМ) чиҳати баланд бардоштани иқтидори онҳо барои кӯмак намудан ба рушди корхонаҳои хурду миёна (КХМ) дар се самт амалӣ менамояд: Ҳимояи манфиатҳои онҳо, хизматрасониҳои мавриди ниёзи КХМ ва рақобатпазирӣ дар бозорҳои дохилӣ ва байналхалқӣ. NICE-TAK фаъолияти худро ба самти ташкилотҳои тиҷоратии миёнарав дар ҳарду кишвар равона месозад, ки онҳо иқтидори баланди фаро гирифтани КХМ ё ин ки ҳамкорӣ намудан бо онҳоро доранд ва инчунин диққати махсус ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ соҳаи ҳунармандӣ, равона карда мешавад.

Қайд кардан ҷоиз аст, ки лоиҳаи NICE-TAK аз ҷониби консорсиуми байналхалқӣ амалӣ карда мешавад, ки ба ҳайати он ташкилотҳои зерин дохил мешаванд: Ташкилоти ғайридавлатии байналмиллалии итолиёии CESVI, Ассотсиатсияи миллии соҳибкории хурд ва миёнаи Тоҷикистон (АМСХМТ), Ассотсиатсияи миллии занҳои соҳибкори Тоҷикистон (АМЗСТ), Бизнес клуби Бишкек (БКБ) ва Иттифоқи ҳунармандони Тоҷикистон (ИҲТ). Консорсиумро ташкилоти олмонии SEQUA идора мекунад.

Барои маълумоти иловагӣ ба Мадина Каримова, Ҳамоҳангсози лоиҳаи ташкилоти Cesvi, тавассути суроғи электронии tajikistan_officer@cesvioverseas.org ё телефони (+992) 93 325 02 25 ё ба Канат Ногойбаев, коршиноси робита бо ҷомеаи Бизнес клуби Бишкек тавассути телефони (+996 312) 93 55 81 ва суроғҳои электронии office@bdk.kg; pr@bdk.kg муроҷиат намоед.

Лоиҳаи аз ҷониби ташкилотҳои зерин амалӣ карда мешавад:



sequa gGmbH, Partner of German Business, кӯчаи Александр 10, D-53111 ш.Бонн
<http://www.w.sequa.de>



Ташкилоти ғайритиҷоратии фонд Cesvi дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
кӯчаи М. Турсунзода, 124
734003, ш. Душанбе, Тоҷикистон
Тел.: (+992) 44 600 6302
Суроғаи электронӣ:
tajikistan@cesviverseas.org
www.cesvi.eu



БКБ
Кӯчаи Исанова 143/1
ш. Бишкек, Қирғизистон
Тел.: (+996 312) 93 55 81
Суроғаи электронӣ: office@bdk.kg



АМСХМТ
Хиёбони Рудаки 137,
734003, ш. Душанбе, Тоҷикистон
Тел.: (+992 44) 625 00 08
Суроғаи электронӣ: info@namsb.tj
www.namsb.tj
<https://www.facebook.com/namsb.tj>



АМЗСТ
Кӯчаи Фирдавсӣ 127,
735700, ш. Худжанд, Тоҷикистон
Тел.: (+992) 92 775 4008
(+992) 92 905 0178
Суроғаи электронӣ: info@nabwt.tj
www.nabwt.tj



ИХТ
Суроға: кӯчаи Тахмос 377
734042, ш. Душанбе, Тоҷикистон
Тел.: (+992) 44 620 6137
Суроғаи электронӣ: uct.prtmanager@mail.com



Лоиҳаи мазкур аз ҷониби Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда мешавад.

Намояндагии Иттиҳодияи Аврупо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Қўчаи Адхамов 74
734013, ш. Душанбе,
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Тел.: (+992 37) 221 74 07, 227 10 24
Факс: (+992 37) 221 43 21

Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu
<http://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan>

Иттиҳоди Аврупо аз 28 мамлики узв иборат аст, ки онҳо қарор додаанд тадриҷан дониш, захира, ва тақдири хешро пайванданд. Ҳамроҳ таи 60 соли васеъшавӣ онҳо минтақаи устувор, демократӣ ва руштии бардавомро бунёд намуда, ҳамзамон гуногунияти фарҳангӣ, арзи таҳаммул ва кафолати озодии шахсиро нигоҳ доштанд. Иттиҳоди Аврупо омода аст, муваффақиятҳо ва арзишҳоиашро бо мамлики ва қавмҳои берун аз сарҳадои хеш бо ҳам бубинад. Аз ин лиҳоз, Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон аз соли 1992 инҷониб фаъолият бурда, ҳамасола барои руштии мамлакат тақрибан 35 млн. евро пешниҳод менамояд.